

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Абдучалилов Фирдавс Низомович дар мавзӯи «Журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва дурнамо» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ.

Автореферати диссертатсияи Абдучалилов Фирдавс Низомович, ки хеле мукамал ва муназзам тартиб дода шудааст, аз рӯйи масъалагузорӣ, таҳлил, моҳият ва хулосабарории илмӣ хеле ҷолиб буда, ба мавзӯи муосир бахшида мешавад. Дуруст мегӯянд, ки «ҳар касе иттилоот дорад, ӯ ҷаҳонро идора мекунад». Асри ХХI асри иттилоот аст ва дар ин замима, аҳамияти рисолаи ба ҳимоя пешниҳодшаванда ба маротиб меафзояд.

Дар автореферати диссертатсияи маълумоти комил ва фарогир оид ба ташаккул, мушкилот ва дурнамои журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон оварда мешавад, ки аз заҳмат ва саҳми фардии муҳаккиқ дар он омӯзиши мавзӯ дарак медиҳад. Таснифоти маводи гирдовардашуда ба гуруҳҳои муайянгардида дар қори илмӣ оварда шуда, дар ин самт муаллиф мақолаҳои мавзӯиро таълиф намуда, дар конферонсҳои сатҳи гуногун маърузаҳо кардааст.

Автореферат нишон медиҳад, ки диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳашт зербоб, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат мебошад.

Боби аввали диссертатсия - “Заминаҳои пайдоиш ва ташаккули журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон” аз се фасл иборат аст. Дар боби мазкур масъалаҳои журналистикаи интернетӣ ҳамчун падидаи нав дар инзоми иртиботи оммавӣ, хадамоти интернетӣ ва зухури журналистикаи онлайнӣ дар Тоҷикистон ва интернет ҳамчун манбаи нави иттилоот ва иртибот дар рӯзноманигорӣ таҳлил шудаанд.

Боби дуюми диссертатсия – “Вижагиҳои журналистикаи интернетӣ ва ҷойгоҳи он дар низоми васоити электроники ахбори омма” аз се фасл иборат аст. Дар фасли якум проблемаҳои журналистикаи тоҷик дар ҳамгирой бо интернет, фасли дуюм – фаъолияти радиову телевизионҳои кишвар дар марҳилаи ташаккули журналистикаи онлайнӣ ва фасли сеюм оид ба хусусиятҳои паҳши иттилои чандрасонаӣ баҳс мекунад.

Боби сеюми диссертатсия “Раванди ташаккули қолабҳои муосири интернет-журналистика дар Тоҷикистон” аз ду фасл иборат буда, роҷеъ ба онлайн-газета ва низоми қорӣ он дар фазои иттилоотӣ ва мушкилоти рушди журналистикаи интернетӣ дар музофоти кишвар баҳс мекунад.

Хеле хушоянд, ки сохтори автореферати Абдучалилов Ф. Н. ба талаботи қори илмӣ мувофиқат мекунад.


Хулосаи автореферат маълум менамояд, ки диссертант чиддӣ ва пайгирона ба кори илмӣ машғул шуда, пешниҳоди воқеӣ менамояд. Аз ҷумла, таклифи ӯ дар мавриди тадриси дарсҳои ҷудогона вобаста ба интернет қобили дастгирӣ аст, зеро журналистикаи интернетӣ аллақай ба шохаҳои зиёд тақсим шудааст. Ҳоло қариб дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти танҳо онлайн-журналистика ва журналистикаи чандрасонаӣ дарс дода мешавад, аммо донишҷӯён аз шохаҳои журналистикаи додаҳо, асосҳои техникии интернет-журналистика, менечмент ва маркетинги журналистикаи интернетӣ огоҳии хеле кам доранд.

Бо вучуди комёбиҳои зиёд, мехоҳам диққати диссертантро ба масъалаҳои зерин ҷалб намоям:

1. Тавре диссертант менависад, агар шабакаҳои иҷтимоӣ манбаи бозътимод набошанд (саҳ. 14), то кучо мо метавонем ба хабару таҳлилҳои он ҷо нашршуда бовар кунем? Ин ҳам дар ҳолест, ки контентҳои тоҷикии фејсбук ҳамарӯза бо баҳсҳои ҷолиб пур мешавад.
2. Оё имрӯз зарурат ба миён наомадааст, ки барномаи махсуси давлатӣ барои ислоҳи низоми ВАО-и ҷопию электронӣ таҳия гардида, он ба низоми “фармоиши иҷтимоӣ” гузаронида шавад? Андешаи диссертантро дар ин хусус доништан ба манфиат хоҳад буд.


Дар маҷмӯъ, метавон гуфт, ки эродҳо ҷузъӣ буда, автореферати диссертатсияи Абдучалилов Фирдавс Низомович дар мавзӯи «Журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкilot ва дурнамо» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ мувофиқ мебошад.

**Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба қорҳои байналмилалӣ, иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ ва иттилоот, доктори илмҳои фалсафа,
номзади илмҳои сиёсӣ**



Фаттоҳзода С. С.

Имзои Фаттоҳзода С. С.-ро тасдиқ мекунам.
**Мудирӣ шуъбаи кадрҳо ва коргузориҳои махсуси
дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон**



Суроға: шаҳри Душанбе, х. Рудақӣ, 42
Телефон: +992 37 221-13-78, +992 909993094
E-mail: info@parlament.tj, сомона: <https://parlament.tj/>